

Ме тоғ 2
МУҲАММАД СУБХОН
С - 89.

НОЛАИ ХАРГУШОЧА



МАОРИФ



*Ми төгж
С-89*

Буд иабуд дар багали теппай «Сойи бузкуш» дар замонҳои қадим ҳашт чонваракон ҳамроҳи очаашон зиндагӣ мекарданд. Дар он маҳал ба гайр аз онҳо дигар чонварҳо намезистанд. Номи онҳо харгӯш буд. Рӯзҳои офтобӣ харгӯшчаҳо ба талу теппаҳо баромада, часту хез мекарданд. Очаашон харгӯшбиӣ ба чор тарафн теппа худро зада, барои бачаҳояш ҳӯрок ҷамъ меовард. Харгӯшбиӣ доимо таъкид мекард, ки харгӯшакон дар гирду атрофи хона бозӣ карда, ба ҷои дур нараванд. Як бегоҳӣ аввали фасли баҳор ба сари харгӯшбию харгӯшбачаҳо даҳшат омад. Борони саҳт се шабу се рӯз беист бориду ба сел табдил ёфт. Сел аз талу теппаҳо шалдур-шулдуркунон садои даҳшатнок бароварда ба пастӣ ҷорӣ

КДБЧ ба номи³
М. МИРШАД

РФ2677 2/3



мешуд. Оби сел сари роҳ ҳар чӣ пеш меомад, кашолакунон ҳамроҳи худ мебурд. Заминҳоро қанда, баъзе ҷойҳои ҳамворро ба ҷарӣ табдил дод. Санғҳои хурду қалон ғелидаву қасар-қусур, чапу ғелида поён мерафтанд. Зӯри сели борон рӯз аз рӯз даҳшатноктар мешуд. Сел ҳатто дараҳтони сари роҳро решакан кард. Дар рӯи оби сел лонаи валангори парандагон, тӯдаи рас таниҳо, шохи буттаҳо лапида лапида ҳаракат доштанд. Ин соатҳо ҳарғӯшбибӣ бачаҳояшро хобонид, то аз хона берун нараванд. Ҳама дар хоб буданд. Баъдтар шаш бародар аз хоби зиёд дилгир шуда, ба якдигар «мо се шабу се рӯз аст, ки ба берун набаромадаем, дар хона нишастан ба диламон зад»-гӯён шикоят карданд. Яке аз бародарон



пешниҳод кард, ки ҳоло хоби модарашон бурдаасту дар ин хонаи танг дигар зик шуда нишастан фонда надорад, бояд ба берун бароянд, то бозиву частухез кунанд.

Хезед, ба берун мебароем, дар хонаи торик диламон аз зиқӣ мекафад – сухани бародарашро дастгирӣ намуда, оҳистаяк гуфт харгӯши зардақ.

-Рост мегӯй, сухани ўро қувват дод харгӯшаки сип-сиёҳ.

-Бе ҳамин ҳам моро ҳама тарсончак мегӯянд – гуфт алояк

-Мо аз гург метарсидем, ин чо гург нест, гуфт харгӯши качпо.

-Рафтем, ба оҳистагӣ гуфт, харгӯшаки Полвон. Онҳо оҳиста – оҳиста пой монда берун рафтанд. Аммо ду бародари онҳо мисли



очаашон мости хоб буданд. Аз баромадани онҳо очаашон низ бехабар монд. Дар берун сел ҳамон мебориду меборид. Харгӯшбачаҳо зери борони сел часту хезкунон бозӣ мекарданду ин кор барояшон шавқовар менамуд. Дар як лаҳза бо об шилта шуда, хунук хӯрдагӣ барин худро ба зери шахпорае гирифтанд. Осмон аз нав ба қалдур – қулдур даромад. Гӯё ҳоло осмон гамгин шуда бошад, абрҳои сиёҳ атрофро ториктар карданду рехтани борони сел зиёдтар мешуд. Харгӯшбачаҳо илоче надоштанд, ки ба хонаашон баргарданд. Борони сел ба харгӯшбачаҳо раҳм накард. Сел харгӯшчаҳоро як ба як ба коми худ кашид. Онҳо дар зери сангпораҳову оби лойолуд зарбу лат ҳалок шуданд. Баъди чанде борон аз



боридан боз монд. Осмон аз нав софу мубарро гардид. Офтоб баромад. Паррандаҳо ба хониш сар карданд. Харгӯшоча низ аз хоб бедор шуду ба паҳлӯяш нигоҳ кард, ки танҳо ду харгӯшаки биникалон ва қалтадум дар хобанд. Дигар харгӯшчаҳо нестанд. Харгӯшбачаҳои хоболуд, аз вайронкориҳои борони сел, канда шудани решай дарахтон, гелида рафтани санг шахпораҳо, валангор гаштани талу теппа ва зери санг монда нобуд шудани бародаронашон бехабар буданд.

Харгӯшоча бачаҳояшро бедор карда пурсид:

-Шумо намедонед бародаронатон ба кучо рафтаанду дар кучо бошанд?

-Не, мо хоб будем, очачон,

Чавоб доданд онҳо.

- Онҳо ҳам хоб буданд, очаçon, намедонем кучо рафта бошанд.

- Қанӣ як аз дарнча ба берун нигоҳ кунед, ки онҳо дар кучоянд.

Ҳарду бародар ба гапи модар гӯш дода ҷаҳнда-ҷаҳнда ба назди дарнча омаданду ба берун нигоҳ карданд. Манзараи берунро дида, вуҷудашонро даҳшат пахш кард. Зуд ба назди очаашон омаданд:

- Оча! Оча! - гуфт парешон хотир ҳаргӯшаки биникалон

- Дидӣ бародаронатро? – пурсид оча.

- Эҳ, очаçon, борони сел омада ҳама чоро рӯftааст. Сангҳои пеши хона, ниҳолони пеши дари моро канда, пайроҳаҳоро ҳатто шустааст.

- Оҳ, хонам сӯхт, - гуфт ҳаргӯ-



шоча.

Худро бо чолокӣ берун зад, он
что манзараи даҳшатоварро дид
фарёд кашид.

-Эй бачаҳои азизам, куҷоед,
куҷо?

Кӯҳу дара аз садои ҷонгудози
харғӯшоча ба ларзиш омад. Талу
теппаҳо ҷунбиданд. Вай лаб-лаби
дараҳо, қад-қади талу теппаҳо
давид, бо ғифон бачаҳояшро
мекофт. Рӯй қанду мӯй қанд, вале
оча дигар ҷигарбандҳояшро наёфт.
Аз онҳо на ном буду на нишон. Аз ин
воеа рӯйи оча сиёҳ гашт. Ду
харғӯшбачаи дигар дар ҳумори
бародарон бемор шуданд. Ҳар-
гӯшочаи ғамзада як пагоҳӣ дар паи
ёфтани гизо ба полези одамон расид.
Полизихоро кофта баромад, аммо
чизе наёфт. Дар охири талу теппа

ҳамворие буд. Аз паҳлӯи замини ҳамвор оби равон мегузашт. Як мӯйсафед ҳар сол дар ин замин сабзӣ мекошт. Сабзиҳояш, ки бо оби софи дарёи кӯҳӣ парвариш меёфтанд, хело болаззат буданд. Он ба дарди беморон шифо мебахшид. Ин таърифи сабзии мӯйсафед ба гӯши ҳаргӯшоча замоне расида буд. Он рӯз ҳаргӯшоча рост ба ҳамин замин омад. Аз кӯфтагии роҳу гурӯснагӣ дигар мадори роҳ гаштану ҷунбидан надошт. Ашк аз ҷашмонаш мерехт. Мӯйсафед машгули кор омадани ҳаргӯшочаро нафаҳмида монд.

- Салом, эй бобои дехқон – гуфт ҳаргӯшоча сари санге нишаста.

Мӯйсафед бо шунидани овоз ба пасаш нигоҳ кард, ки сари санге ҳаргӯш нишаста боадабона ба ӯ салом медиҳад.



**-Валлайкум ассалом, харгӯш,
чавоб дод мӯйсафед. Кадом шамол
туро ба ин чо овард?**

**Харгӯшоча оби чашмонашро
пок карда, гум шудани бачаҳо ва
бемор будани ду харгӯшчаи дига-
раш бо ҳасрат ба мӯйсафед нақл
карда, ҳар замон рехтани ашки
чашмонашро мехост пинҳон кунаду
аммо ин кор аз дасташ намеомад.**

**Мӯйсафед, ба ҳоли харгӯш
раҳмашомада гуфт:**

**-Холо ман ба ту ғизои шифо-
бахш медиҳам, ба дарди бачаҳоят
малҳам мешавад.**

**- Ана, чӣ қадар хоҳӣ биғир аз ин
сабзихои чамъовардаи ман.**

**Харгӯшоча то тавонист аз он
сабзихо гирифту ба мӯйсафед раҳ-
мат гуфта, сӯи хонааш шитофт.
Харгӯшбачаҳо сабзиро хӯрда, ба**



зудӣ шифо ёфтанд. Ана, аз ҳамон рӯз сар карда, сабзӣ барои харгӯшҳо ғизо ва малҳами дард гаштааст. Шифонокии сабзӣ он замон дар байни харгӯшҳо ба зудӣ паҳн шуд. Ҳамин аст, ки то имрӯз харгӯшҳо сабзиро бо шавқу ҳавас меҳӯранд, то ки зӯр гиранду дигар селоба рӯфта набарад.

КИТОБРО ДАР МҰХЛАТИ ҚАЙДШУДА БАРГАРДОНЕД

ББК 84 точик 7-4
С-88

КДВЧ ба номи
М. МИРШАКАР

ТОЛОРИ ХМЕМАТРАСОНӢ
БАРОИ СОНГИДАСӢ СИНӢ
САЛОНӢ ТАҚДИСӢ

НОЛАИ ХАРГӮШОЧА

Муҳаррир

М. Холов

Муҳаррири техникӣ

Р. Абдуллоева

Рассом

С. Имодинова

Тарроҳ

Р. Галимов

Ҳуруфчин

С. Зайниддинов

Ба чопаш 13.01.15 имзо шуд. Андозаи 50x70 1/32.
Ҷузъи чопӣ 1,25. Чопи оғсетӣ. Коғази бурандуд.
Супориши № 54/2015. Адади нашр 5000 нусха.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 98-552-89-89. E-mail: najmiddln64@mail.ru.



978-99947-1-272-4

ISBN 978-99947-1-272-4

© «МАОРИФ», 2015